



КОМИССИЯИ АВРУПО ВАРАҚИ ХАБАРИ

Брюссел, 20 ноябри соли 2013

Иттиҳоди Аврупо барои рушди минтақаи Осиёи Марказӣ ваъдаи кӯмаки молиявӣ медиҳад

Тақрибан як миллиард евро дар солҳои 2014 - 2020 барои амалигардониҳои барномаҳои рушди кишварҳои Осиёи Марказӣ ҷудо карда мешавад. Дар ин хусус имрӯз Андрис Пибалгс, Аъзои Комиссияи Аврупо (КА) оид ба масъалаҳои рушд, иттилоъ дод. Ин маблағ ҳам кӯмаки молиявӣ барои ҳар як кишвар чун Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркменистон ва Ёзбекистон ва ҳам кӯмаки молиявӣ барои тамоми минтақа, аз ҷумла фондҳои гуногунро, дарбар мегирад. Ин маблағ кӯшишҳои кишварҳои минтақаро пуштибонӣ карда ба тараққиёти идоракунии устувори захираҳои табиат, рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, аз ҷумла ёрдам ба соҳаи маориф ва амният равона карда мешавад. Қазоқистон кӯмаки молиявии ИА-ро танҳо аз барномаҳои минтақавӣ ва соҳавӣ мегирад.

Ин хабар ҳангоми гузарондани ҷаласаи вазирони корҳои хориҷаи ИА ва Осиёи Марказӣ дар шаҳри Брюссел маълум гашт. Инчӯ Аъзои Комиссия бо мақсади тараққиёти Осиёи Марказӣ дар бораи самтҳои афзалиятноки ҳамкориҳои дутарафа ва минтақавӣ сухан ронд.

Хусусан Аъзои Комиссия Андрис Пибалгс чунин гуфт: "Мо дар 7 соли оянда бо Осиёи Марказӣ ду мавзӯи ҳамкориро, яъне идоракунӣ ва рушди устувори ҳамаҷониба барои тараққиёти инсонӣ, муҳим мешуморем ва диққати бештаре ба кишварҳои аз ҳама ниёзманд ва осебпазир хоҳем дод".

Роҷеъ ба мушкилоти муштаракӣ ин минтақа Аъзои Комиссияи ИА таъкид кард: "ИА метавонад танҳо ба кӯшишҳои кишварҳои минтақа кӯмак расонида онҳоро тарафдорӣ намояд, аммо ин кишварҳо бо ҷуръат бояд худашон заминаи мустақаме барои шукуфӣ ва бехатарӣ дар ин минтақа бигузоранд. Маҳз ҳамин ақида дар мавриди ҳамкориҳои мо бо Осиёи Марказӣ мебошад ва чунин тарзи кор ба ҳамаи кишварҳои минтақа имконият медиҳад то эшон бо

якдигар оиди соҳаҳои муҳим барои ояндаи Осиёи Марказӣ гуфтугӯ карда чораҳои зарурӣ андешанд".

Пас аз ҷаласаи якҷояи вазирони ИА ва Осиёи Марказӣ, ҷаноби Андрис Пибалгс бо намояндагони ҳар кадом кишвар мулоқотҳои алоҳида гузаронида самтҳои асосии ҳамкориҳои ояндаро созиш кард. Ҳамкориҳо чунон роҳандозӣ мешаванд, ки эҳтиёҷоти ҳар кишвар дар навбисозӣ ва ислоҳоти соҳавӣ ба инобат гирифта шаванд.

Замина

Минтақаи Осиёи Марказӣ ва "Асбоби ҳамкорӣ барои тараққӣ"

Чаҳор кишвар, яъне Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркменистон ва Ўзбекистон дар чорҷӯбаи "Асбоби нави ҳамкорӣ барои тараққӣ" кӯмаки молиявии дутарафаро мегиранд. Ин асбоб як қисми бӯчаи умумии ИА мебошад. Ба ғайр аз ин, кишварҳои мазкур ва Қазоқистон маблағҳоро аз барномаҳои минтақавӣ ва соҳавӣ хоҳанд гирифт.

Бо мақсади афзалияткунонии кӯмаки худ Комиссияи Аврупо нақшаи "Барномаи дигаргунӣ"-ро тартиб дода ба кишварҳо ва соҳаҳои мӯҳтоҷтарин кӯмаки молиявии хешро пешкаш мекунад.

Дар чорҷӯбаи "Барномаи дигаргунӣ" маблағгузориҳои дутарафа метавонад зиёд гардад. Азбаски Қазоқистон аз меъёрҳои ин барнома хеле пеш гузашт, ин кишвар кӯмаки молиявии дутарафаро нахоҳад гирифт. Лекин Қазоқистон ҳақ дорад, ки маблағҳои заруриро аз барномаҳои минтақавӣ ва соҳавӣ бигирад.

Самтҳои асосии ҳамкорӣ бо минтақаи Осиёи Марказӣ инҳо мебошанд: рушди устувори ин минтақа, амнияти он, дар асоси донишу таҷрибаи ИА дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла дар гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва ниҳодӣ, додани панду насиҳат ҷиҳати танзими сиёсат дар баъзе соҳаҳои афзалиятноки кишварҳои минтақа ва наздикшавӣ ба моделҳои стандартҳои ИА.

Дар муддати 7 соли оянда аксари кӯмаки хешро ба минтақа ИА тавассути "Ҳазинаи сармоягузорӣ барои Осиёи Марказӣ" равона мекунад. Ин ҳазина як механизми нав барои додани қарзу грант мебошад. Он метавонад маблағҳои мавҷударо фароҳам сохта ба рушди сармоягузорӣ ва бахши хусусӣ таконе ҷадида бахшад. Лоихаи азими инфрасохторӣ (масалан, дар соҳаҳои нерӯи обӣ ва муҳити зист) метавонанд он вақт натиҷабарор шаванд, агар онҳо дар сатҳи минтақавӣ амалӣ гарданд.

Мисолҳои лоиҳаҳои минтақавие, ки аз тарафи ИА маблағгузорӣ шуданд

Мисоли ибратомези ҳамкорӣ барои тараққиёт ва натиҷаи муҳими кӯмаки молиявии ИА ба Осиёи Марказӣ ин лоиҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар Тоҷикистон мебошад. Ин лоиҳа як низоми пардохти электронӣ барои нафақагирон ҷорӣ кард. Ҳоло беш аз 130000 нафақагирон аз ин низом истифода мебаранд ва муддати интизорӣ барои гирифтани нафақаашон аз 40 то 10 рӯз кам гардида низ хатарҳои фасодро дар ин раванд коҳиш дод.

Дигар мисоли хуби ҳамкорӣ дар Қирғизистон аст. Онҳо барнома дар ҳар ноҳияи ин кишвар муассисаҳоеро барои ҳифзи қудакони бепарастор ҷорӣ кард. Ин барнома қудакони бепаноҳро муайян намуда ба оилаҳои камбизоат ёрӣ расонида дар натиҷа ба 9069 қудак паноҳ додааст. 89 фоизи ин қудакони бепарастор дар оилаҳо паноҳ ёфта, танҳо 11 фоизи инҳо дар муассисаҳои махсус ҷойгир шуданд.

Барои маълумоти иловагӣ, Шумо метавонед сомонаҳои зеринро зиёрат намоед:

[IP/13/1132](#): Ҷаласаи имрӯзаи вазирони Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ дар шаҳри Брюссел

Сомонаи Аъзои Комиссия Аврупо оид ба масъалаҳои рушд Андрис Пибалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Сомонаи рушд ва ҳамкорӣ – Кӯмаки Аврупо – Ҳамкорӣ бо минтақаи Осиёи Марказӣ:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation-central-asia/index_en.htm

Барои тамос:

[Alexandre Polack](#) (+32 2 299 06 77)

[Maria Sanchez Aponte](#) (+32 2 298 10 35)